

ТАКРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Турсуматова Раъно Аҳмадҷоновна дар мавзӯи «Имконоти педагогии ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ (дар асоси маводҳои забони хориҷӣ)», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзоди илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.01-педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ) пешниҳод гардидааст.

Яке аз масъалаҳои муҳими маориф таъмини рақобатпазирии таҳсил ва омодагии мутахассисон мебошад, ки талаботи ислохоти муосири низоми маорифро қонеъ мегардонанд. Вобаста ба ин, вазифаи асосии омӯзгори имрӯза интихоби дурусти методу шаклҳои ба роҳ мондани фаъолияти таълимиест, ки ба ҳадафи гузашташудаи рушди шахсияти мактаббачагон ба ваҷҳи беҳтарин ва самарабахш мувофиқат дошта бошад.

Аз ин сабаб, аз тарафи унвонҷӯ Турсуматова Р. А. ба сифати рисолаи илмӣ интихоб шудани ин муаммо дар мавзӯи «Имконоти педагогии ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ (дар асоси маводҳои забони хориҷӣ)» хеле бамаврид ва мувофиқи мақсад мебошад. Муҳимияти муаммои таҳқиқшаванда аз тарафи муҳаққиқ вобаста аз зарурияти ҳалли ин муаммо дар сатҳи умумидавлатӣ, соҳавӣ ва касбӣ асоснок қарда шудааст.

Қобили қайд аст, ки аз ҷониби муаллифи диссертатсия Турсуматова Р.А. вобаста ба ҷамъбасти ва хулоса намудани натиҷаҳои ба дастовардашуда марбут ба доираи муаммои таҳқиқоти кори ҷиддии назариявӣ ва озмоишӣ гузаронида шудааст. Муаллиф дар таҳқиқоти илмии худ чунин навоғониҳоро ба даст овардааст:

- сохтори барномаи имконияти педагогии (қоидаҳо ва мундариҷа) амалӣ намудани таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон қорқард шудааст;

- моҳият, функсияҳо ва методҳои амалӣ намудани дидгоҳи ба амалия тамоюлдошта нисбат ба таълими хонандагон муайян гардиданд;
- амсилаи сохтори амалӣ намудани таълими ба амалия тамоюлдошта дар дарсҳои забони англисӣ коркард шудааст;
- имконияти педагогии амалӣ намудани таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон дар дарсҳои забони англисии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок ва тариқи озмоиш санчида шуданд.

Натиҷаҳои таҳқиқот бо таҳлили ҳамаҷонибаи методологии мавзӯи таҳқиқшаванда, истифодаи маҷмӯи методҳои ҳамдигарро пуррақунандаи таҳқиқоти педагогӣ, ки ба вазифаҳои гузошташуда муносиб мебошанд, имкони такроран баргузор намудани ҳуди ҳамон объектҳои озмоиш, давра ба давра арзёбӣ намудани натиҷаҳои дар рафти иҷрои корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ ба даст оварда, таҳлили миқдорӣ ва сифатии онҳо бо истифода аз методҳои илмӣ, тасдиқи фарзияи озмоиш таъмин мегарданд.

Таҳлили автореферати диссертатсияи Турсуматова Р.А. имкон медиҳад хулоса намоем, ки муаллиф ҳадаф ва вазифаҳои гузошташудаи таҳқиқотро ҳал намудааст, хулосаҳо ва тавсияҳо тибқи вазифаҳои пешгузоштаи таҳқиқот асосноканд, мундариҷаи рисола ба таври мантиқӣ шакл гирифта аст ва муаллиф соҳиби қобилияти таҳқиқотӣ аст. Таҳқиқоти гузаронидашуда дар рушди назария ва амалияи илми педагогика саҳми муайян мегузорад.

Мӯхтаво ва мундариҷаи асосии диссертатсия дар автореферати он пурра инъикоси худро ёфтааст. Бахшида ба масъалаҳои таҳқиқшаванда 10 мақолаи муаллифи рисола чоп шудаанд, ки 4 адади мақола дар маҷаллаҳои тақрибшавандаи аз тарафи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон эътирофшуда нашр гардидаанд.

Дар умум, диссертатсияи Турсуматова Р.А. кори таҳқиқотии мустақилона ба анҷомрасидаи илмӣ-тахассусӣ буда, ба талаботи бандҳои 10, 11, 12, 14, ва 16-уми Низомномаи намунавии “Тартиби

додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ"-и ҚОА-и назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 26
ноябри соли 2016 таҳти №505 тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯӣ мебошад ва
муаллифи рисола ба дарёфти дараҷан илмии номзади илмҳои педагогӣ
аз рӯи ихтисоси 13.00.01 - педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва
таҳсилот (илмҳои педагогӣ) арзанда мебошад.

Номзади илмҳои педагогӣ,

Муаллимаи калони кафедраи забонҳои хориҷии
Донишқадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи
давлатии тиҷорати Тоҷикистон

Насриддинова

Майсара Муйддиновна

28.10.2020с.

Маълумот барои тамос:

735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Хучанд, хиёбони И.Сомонӣ, 169


Тел: (+992) 928351611

Е-mail: maisaranasriddinova@gmail.com

Сомона: www.iet.tj

Имзои Насриддинова М.М. ро тасдиқ менамоям:

Мудири шӯъбаи кадрҳои ДИС ДДТТ



Бобоев Б.